

Насроние аз сабаби ҳаром будани гушти
хук дар Ислом пурсид

نصراني يسأل عن سبب تحريم لحم الخنزير

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکيّه]

Муҳаммад Солиҳ Мунаҷҷид

Абдуссатори Ҳомид

2009 - 1430

islamhouse.com

نصراني يسأل عن سبب تحريم حم الخنزير

«باللغة الطاجيكية»

محمد صالح المنجد

ترجمة: عبد الستار حميد

2009 - 1430

islamhouse.com

Чаро ислом гушти хукро ҳаром гардонида аст?

Муҳаммад Солиҳ Мунаҷҷид

Насроние аз сабаби ҳаром будани гушти хук дар Ислом пурсид:

Савол: Чаро дини Ислом гушти хукро ҳаром мешуморад дар ҳоле ки яке аз маҳлуқоти Худованд аст, ва агар ҳаром бошад пас чаро Худованд онро ҳалқ карда аст?

Чавоб: Баъди ҳамду санои Худованд

Аввал: Худованди бузург хурдани гушти хукро қатъан ҳаром гардонида аст.

﴿ قُلْ لَاَ يَمْدُرِ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيْنَاهُ مُحَمَّمَّا عَلَى طَاعِيرِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حَنَزِيرٍ فَإِنَّهُ رَبِّ جَنَّسٍ ﴾
الأنعام: ١٤٥

"Бигу намеёбам дар ончи ваҳӣ фиристода шуда аст ба суй ман ҳеч чизе ҳаром бар хуранда ки бихурад онро магар инки мурда ё хун рехта шуда, ё гушти хук, пас ҳар оина ҳаром аст"(мурда , хуни рехта, гушти хук).

Ва аз меҳрубонии Худо ин аст ки ҳалол гардонида аст бароӣ мо хурдани гуштҳоӣ ҳалолро, ва ҳаром нагардонида аст бароӣ мо магар ончизҳое ки ҳаром ва нопок аст.

﴿ وَيَحِلُّ لَهُمُ الظَّيْنَتُ وَيَحِلُّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثُ ﴾
الأعراف: ١٥٧

"Ва ҳалол месозад бароӣ онҳо покизаҳоро ва ҳаром мегардонад бароӣ онҳо чизҳоӣ нопокро"

Пас мо ҳеч шаке надорем бар инки хук ҳайвони нопок ва палид аст, ва инчуниҳо хук дар миёни чизҳоӣ нопок ва палид зиндаги мекунад, пас албатта ин табии аст ки нафси инсон хурдани гушти ингуна ҳайвонро қабул наҳоҳад кард, чунки гушташ бароӣ инсон заарнок аст.

Дувум : Илми тибб исбот карда аст ки гушти хук бар чисми инсон заарҳои зиёд дорад. Аз он ҷумла:

1-Хурдани гушт ва равғани хук сабаби пахш шудани бемории саратони гурда ва бурустото ва синаи зан ва инчунин бемории камхуни дар чисми инсон мешавад.

2-Хурдани гушт ва равғани хук сабаби фарбеҳ шудан ва бемориҳое мешавад ки табобаташ хеле мушкил аст.

3-Хурдани гушт ва равғани хук сабаби хориш (аллергия) ва ҷароҳати меъда мебошад, инчунин хурдани гушт ва равғани хук инсонро ба қасалҳои гуногуни шуш мисли: кирми шуш, ҷароҳатҳои мекробии шуш гирифтор мекунад.

Ва аз ҳатарноктарин бемориҳо бемории "Кирми қаду" аст ки номаш "тениёсулим" аст, ба сабаби хурдани гушти хук пайдо мешавад.

Ва ингуна кирмҳо дарозияш ба 2 - 3 метр мерасад нашъу намо ёфтани тухми ингуна кирмҳо дар чисми инсон ва минтақаи димоги инсон ҷанд намуд бемориро ба амал меорад мисли: девонаги, ҳастериё.

Аммо агар дар атрофи дил бошад инсон ба бемории фишори хун ва сактай дил гирифтор мешавад.

Инчунин аз ҷумлаи кирмҳое ки дар гушти хук аст кирми "Тиконилои мӯяки аст" ки пухту пазро муқовимат (дар ҳолати пухтупаз нобуд намешавад) мекунад ки инсонро ба бемории фалаҷ ва даргири пуст гирифтор мекунад.

Ва табибон таъкид мекунанд ки бемории кирми қаду аз ҷумлаи бемориҳои ҳатарнок мебошад ки ба сабаби хурдани гушту равғани хук пайдо мешавад, ва дар рудаи инсон нашъу намо меёбад, ва дар мудати ҷанд моҳ ба воя расида кирми

пурра мешавад ки чисмаш тақрибан аз ҳазор қитъа иборат аст, ва дарозияш аз 4-10 метр мебошад.

У дар рудаи инсон танҳо зиндаги мекунад ва ба воситаи ахлоти инсон тухмҳои худро берун мекунад, ва вақто ки хук ин кирмро меҳурad ва ҳазм мекунад у дар сурати халтачай обии думдор дар чисмаш паҳн мешавад, ва ин халтачай оби дар сара什 кирми каду меистад.

Ва вақти хурдани гушту равғани хук ин кирм ба рудаи инсон меравад ва аз як халтачай оби ба кирми комил табдил меёбад.

Ва ингуна кирмҳо инсонро заъиф ва бекуват карда уро ба бемориҳои гуногун гирифтор месозад, ва аз ҷумлаи ин бемориҳо: камхуни, кам шудани витамини В-12, фишори димоғ, ҷароҳати асабҳо, дарди сар, бемории фалаҷ ва шал мебошад.

Инчуни хурдани гушту равғани хук дар ҳолати нимпухта буданаш инсонро ба бемории кирмҳои муяки гирифтор месозад.

Вақте ки ин кирм ба рудаи инсон мерасад баъди 4 ё 5 руз аз худ халтачаҳои оби мебарорад, ки онҳо ба даруни девори руда дохил мешаванд ва аз онҷо ба хун ва ҳамроҳи хун ба ҳамаи чисми инсон паҳн мешавад.

Ва инсонро ба бемориҳои димоги, ва ҷароҳатҳои сергуштии дил ва шуш ва гурдаҳо ва асабҳо гирифтор месозад, ва гоҳо ин бемори қотил мебошад, ки ҳаёти инсонро аз байн мебарад.

Инчуни баъзе бемориҳо вучуд дорад, ки фақат ба сабаби хук пайдо мешавад, мисли: Риматизм ва дарди пайвандҳои инсон. Худованд рост гуфта аст дар ҳолеки мегуяд:

﴿إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِعَبْرَةٍ إِنَّ اللَّهَ فَمِنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِثَ وَلَا عَادِ فَلَا إِنْ شَاءَ عَلَيْهِ﴾

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ البقرة:

" Чуз ин нест ки ҳаром карда аст бар шумо мурдорро ва хуни рехтаро ва гушти хукро ва ончи овоз баланд карда шавад бар у ғайри номи Худоро пас ҳар ки музтар (маҷбур бошад) шавад на таадди кунанда ва на аз ҳад гузаранда пас гуноҳ нест бар у, ҳар оина Худованд омурзандаву меҳрубон аст".

Ин баъзе аз заарарҳои хурдани гушту равғани хук буд, ки зикр кардем, ва шояд баъди бо хабар шуданат аз онҳо дар ҳаром буданаш шаке надошта боши.

Ва умед дорем ки ин қадами аввалинат ба суи дини ҳақ бошад.

Пас чустучу кун ва бо тааммул фикр кун, ва бо адлу инсоф барой шинохтани ҳақ қадам зан. Аз Худованд талаб кун ки туро басуи ончизе ҳидоят кунад ки дар дунё ва охират барои хайру некат бошад.

Бинобарин агар мо аз заарарҳояш ҳам хабар надошта бошем бароямон зараре надорад зеро медонем ки Худованд уро ҳаром гардонида аст имони мо аз зарар надоштанаш тағиیر намеёбад (яъне мо уро ҳаром мегуем ва аз у дури мечуем).

Ва бо хабар бош ки Одам алайҳиссалом ба сабаби хурдани хурдание аз ҷаннат берун шуд ки Худованд аз он дарахт хурданро манъ карда буд, ва мо аз он дарахт чизеро надонистем, ва Одам алайҳиссалом ҳам еҳтиёчи донистани сабаби ҳаром будани ин дарахтро надошт, балки ҳамин кифоят дошт ки Худованд он дарахтро ҳаром гардонида аст, чигунае ки барой мо кофи аст, ки Худованд гушти хукро бар мо ҳаром гардонида аст бидуни инки мо сабаби ҳаром буданашро донем.

Бар мегардем ва туро (эй суол кунанд) мепурсем, ки: Оё китоби қадим (Таврот) ки нисфи китоби муқаддас (Инчилро) дарбар мегирад, хукро ҳаром нагуфта аст?

Чигунае ки дар китоби муқаддас (инчил) омада аст маънояш ин аст " Гуштҳои начисро махуред , ҳамин ҳайвонҳое ки меҳуред ... ва хукро... пас гушти уро махуред ва ҷисмашро ламс макунед (нақапед). (Сифри тасния 14/3-8 ва мислаш дар сифри Ловини 11/1-8)

Аммо ҳаром будани хук бар Яхудиён еҳтиёҷ ба далел овардан нест, агар дар ин шак дошта боши он қавмро (Яхудийнро) бипурс, туро ҳабар медиҳанд.

Вале барой мо ин муҳим аст, ки туро огоҳ созем ки мувоғик и гуфтаи китоби муқаддас (Инчил) ончизе ки дар Таврот омада аст, шумо ҳам бояд бо у амал кунед.

Оё Исои Масеҳ нагуфта аст, ки :" Шумо гумон накунед, ки ман омадаам, ки Номус ва Анбиёро нақз кунам яъне (хилоғи онҳо амр намоям ва амал кунам) балки омадаам онро комил намоям, пас ман бароятон ҳақро мегуям: то вақтоги осмон ва замин аз байн биравад ягон ҳарф ё нуқтае аз Номус аз байн намеравад" (Мато 5/17-18).

Бо вучуди инки мо ҳочат ба далели дигаре аз аҳди ҷадид (Инчил) дар борай ҳукми хук надорем, вале як ҳукми сабти дигаре бароят дар бораи начис будани хук ва бадияш зикр мекунам:

"Ва дар назди кухҳо рамае аз хукҳо буд, пас ҳонда шуд басуи он рама ҳамаи шайтонҳо, гуянда: ки моро басуи хукҳо бифирист ки ба онҳо дароем, пас Ясуъ (Исо) барои онҳо вақtero иҷозат дод пас арвоҳҳои нопок баромаданд, ва дар Хукҳо даромаданд" (Инчили Маркс 5/11-13) ва дигар насхҳоро ки дар бораи нопоки ва начас будани хук ва ҳақир

будани касе ки хук парвариш мекунад, мебошад ин марочиъро назар кун(Инчили Мато 67 Рисолаи Петрус расули дуюм 2/22, ва Инчили Луко 15/11- 15)

Шояд мегуи ки ин мансух аст чигунае ки Петрус^с Пулс гуфта аст:" Ва инчунин табдил дода мешавад сухани Худо, ва инчунин насх карда мешавад Таврот, ва сухани Масех, сухане ки такид карда аст, ки мисли осмону замин событу устувор аст, ҳамаи инҳо табдил меёбанд ва мансух мешаванд бе сухани Пулс ё Петрус"

Пас агар фарз кунем, ки у рост мегуяд ва ҳаром буданаш дар ҳақиқат мансух шуда аст. Пас чаро инкор мекунед ҳаром буданашро дар ислом чигунае ки, дар аввал дар назди шумо ҳаром буд?

Севум: Аммо суханат: Агар хурданаш ҳаром бошад, пас чаро Худованд хукро халқ кард?

Туро дар ин қисми суханат чидди намеҳисобам, вагарна моҳам туро мепурсем ки чаро Худованд чизҳои заарнокро офарид, балки туро мепурсем, ки чаро Худованд Шайтонро офарид?

Оё аз ҳақи Холик, ин нест, ки бандагонашро чизе ҳоҳад амр кунад, ва чихелеки ҳоҳад бар онҳо ҳукм кунад, ва ягонкас ҳукми уро бекор ва суханашро табдил намедиҳад?

Оё аз вазифаи банда ин нест ки ҳар чизеки Худованд амр кунад:"шунидем ва итоат кардем " гуяд ?

Шояд ҷашимдани он бароят бо лаззат аст, ва шояд ҳоҳиши хурданашро дори, ва атрофиёни ту ба хурданаш лаззат медаранд.

Локин: Оё ҷаннат мустаҳиқи он шуда наметавонад, ки баъзе аз ҳоҳишоти нафсатро барояш қурбон куни? .